

БАРНОМАИ ПАСТ КАРАДАНИ ЗАРАР БА ОДАМОН ДАР ПАЙДО НАМУДАНИ БОВАРӢ БА ХУД КӢМАК МЕКУНАД.



Дар акс: Гулрухсор, мизоҷи барнома.

Сарфи назар аз синну соли чавонаш, Гулрухсори бисту сесола дар ҳаёт бисёр душворӣ кашид. Ӯро падари ӯгай тарбия мекард, аммо Гулрухсор инро дар синфи нӯхумиаш фаҳмид.

"Вақте, ки ман фаҳмидам, ки падарам ба ман падари ҳақиқӣ нест, ман ӯро дигар ҳамчун падар қабул накардам. Ман вақти холигии худро бо дугонаҳоям ва дӯстони онҳо сарф мекардам. Пас аз мактаб, дӯстони дугонаҳоям моро ба мошинҳои худ савор мекарданд, мо хурсандӣ мекардем, мо худро калонсол ҳис мекардем. Ман ба хона дер меодагӣ шудам. Хамон сол, вақте, ки дар синфи нӯҳ мехондам, манро шиноси дугонаам таҷовуз кард. Модарам ҳеҷ чизро намедонист. Баъдтар ман фаҳмид, ки ҳомиладор шудаам. Ба воҳима афтода ман ба он чавон занг задам

ва дар бораи ҳомиладориам нақл кардам. Модарам гуфтугӯи маро шунид» - таърихашро нақл мекунад Гулрухсор.

То ин, ки ин ҳодиса ошкор нашавад, модараш Гулрухсорро, ки духтарчаи 15-сола буд, пинҳонӣ ба бевамард ба занӣ медиҳад. Бо вучуди пинҳонӣ будани тӯй, рӯзи дигар, баъди тӯй, раиси кумитаи маҳалла, раиси ноҳиявии кумитаи занон ва оила ва сардори мактаб ба хонаи домод омада, Гулрухсорро ба хонаи падару модараш бармегардонанд, зеро ӯ ханӯз ноболиғ буд. Ӯро маҷбур карданд, ки ба мактаб рафта таҳсилашро давом диҳад, модарашро бошад ба чазои маъмури кашида чарима намуданд.

"Ман боз ба мактаб рафтам, вале рафтори ман дигар нашуд. Ман дар хотир дорам чӣ тавр ба ман бори аввал героинро барои чашидан доданд. Пас барои харидани героин, ман аз модарам пул медузидам. Ҳар бор ман бештар ва бештар дуздӣ мекардам. Ин то он даме давом кард, ки як рӯз хешовандони модарам манро бо ресмон баста маро хуб лату кӯб карданд, то ин ки ман истеъмоли героинро бас кунам. Ман ба онҳо ваъда додам, ки минбаъд дастамро ба героин намезанам. Як ҳафта ман аз сабаби доғи кабуд пайдо кардани тану рӯям ба кӯча барома наметавонистам. Дар ҳамин ҳол, дарди бадан, ки аз вобастагии героин пайдо шуда буд, маро ором намегузошт. Ман аз хона гурехтам ... "

хикояи худро идома дод Гулрухсор. Аз вақте, ки Гулрухсор аз хона гурехт, ӯ дигар ба онҳо барнагашт. Вай мактабро партофта, дар шаҳри Бохтар як хонаеро ба ичора гирифт. Дар шаҳр ӯ дугонаи нав пайдо кард, ки ӯ барои Гулрухсор героин меёфт. Барои пардохти хона ва героин Гулрухсор ба пешкаш намудани хизматрасониҳои чинсӣ сар кард.

"Баъзан ман бо мардон танҳо барои як дона сигор хобу хез мекардам..." - мегӯяд Гулрухсор.

«Як бегоҳ, дар ҳолати дардмандӣ, ман дар кӯчаҳои шаҳр мегаштам, то ин ки ягон мизоҷро ёфта барои як воя героин кор кунам. Тасодуфан ман бо як шиноси деринаам вохӯрдам, ки бо ӯ дар вақташ якҷоя героин истифода мебардем. Вай ба ман дар бораи ташилот, ки ба истифодабарандагони маводи таъриқӣ кӯмак мекунад, нақл кард. Ӯ ҳамчунин дар бораи барномаи ТҶЁ ба ман нақл кард ва пешниҳод кард, ки ман ба он ҷо равам. Аз маслиҳати дугонаам истофода бурда, рӯзи дигар ба он ташилот рафтам. Манро бо самимият ва меҳрубонӣ пешвоз гирифта бо ман сӯҳбат карданд. Он шахс Шодӣ Ҳакимов, корманди иҷтимоии AFEW-Тоҷикистон буд. Баъд аз сӯҳбат бо ӯ, ман фаҳмидам, ки методон ин наҷоти ман аст. Онҳо ба ман кӯмак карданд, ки аз муоинаи духтурон гузафта ҳамаи ташисҳои лозимиро барои ворид шудан ба барномаи ТҶЁ ройгон гузарам. Ҳоло ҳаёти ман хеле беҳтар шуд. Ман хеле хурсандам, ки чунин ташилотҳо мавҷуд ҳастанд, ки ба мисли ман одамон гамхорӣ мекунанд. Бо шарофати AFEW-Тоҷикистон, ман дар барномаи ТҶЁ иштирок намуда курсҳои касбомӯзиро анҷом додам, дар соҳаи дӯзандагӣ диплом гирифтам. Ман аъзои Шӯрои намояндагони гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ шудам. Инчунин ман дар тренинг оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ иштирок

намудам. Ман фаҳмидам, ки ҳоло ҳама чиз дар пеш аст. Ман орзу дорам, ки хонам, кор қунам ва соҳиби оилаву фарзанд шавам, аммо барои ба орзуҳоям ноил шудан ман бояд, ки бо худам хеле зиёд кор барам» - мегӯяд Гулрухсор.

Маълумот: Дар соли 2018, бо дастгирии AFEW-Тоҷикистон 1309 наҷъамандони тазриқӣ дар вилояти Хатлон бо хизматрасониҳои пешгирикунанда ва иҷтимоию ҳуқуқӣ фаро гирифта шуданд. 9 наҷъаманди тазриқӣ ба барномаи ТҶЁ ворид шуданд, 8 ходисаҳои нави ВНМО дарёфт карда шуданд ва 5 ходисаҳои ВНМО такроран тасдиқ карда шуданд. Ҳамаи 13 наҷъаманди тазриқӣ таъбаоти зиддиретровирусиро қабул карда ба таъбаот пайравӣ доранд.